

# GOD'S SIMPLE PLAN OF SALVATION

## Introduction

1 Иоан 5:13 “Ман ин матлабро ба ту хамчун ба шахсе, ки ба номи Писари Худо бовар мекунад, навишта истодаам, то ту дони, ки ту сохиби хаёти абади хастӣ.”

## I Хамаи мо гуноҳ содир мекунем.

Паём ба римиён 3:10 Чунон ки навишта шудааст: "Касе одил нест, як нафар ҳам нест;

Паём ба римиён 3:23 Хамаи мо гуноҳкорем. Хамаи мо коре кардаем, ки ба Худо хуш намеояд.



**Хамаи мо гуноҳ содир мекунем.**

## II Марги абади ин чизест, ки мо барои гуноҳхоямон ба он сазовор шудем.

Паём ба римиён 6:23 Зеро ки музди гуноҳ мамот аст, аммо бахшоиши файзи Худо ҳаёти ҷовидонист ба воситаи Худованди мо Исои Масеҳ.

Ваҳйи 21:8 «Валекин тарсончакон, ва беимонон, ва палидон, ва қотилон, ва зинокорон, ва ҷодугарон, ва бутпарастон, ва ҳамаи дурӯғгӯёнро - насибашон дар қўлест, ки бо оташ ва кибрит месўзад; ин мамоти дуҷум аст».

## III Исо чазое, ки мо сазовор будем - яъне маргро ба худ гирифта, дар руи салиб аз олам гузашт.

Паём ба римиён 5:6 Зеро ки Масеҳ, ҳднгоме ки мо ҳанўз суҷуд будем, дар вақти муқарраршуда барои осиён мурд.

Паём ба римиён 5:8 Худо мухаббати Хешро нисбати мо чунин изхор менамояд: хангоме, ки мо хама гунахкор будем, Исо барои мо вафот кард.

Паёми Иоан 3:16 Худованд дунеро чунон дуст медошт, ки У Писари яккаву ягонаашро дод, то ин ки шахсоне, ки ба У бовари доранд, намиранду хаети абади дошта бошанд.

Паём ба римиён 6:23b .....аммо тухфаи Худо ин хаёти абади тавассути Исо мебошад.



**Christ died for sinners!**

#### **IV Шумо метавонед онро танҳо тавассути бовари, тавассути мархамат ва шафкати Худо ба даст оред.**

Паём ба ефесяниҳо 2:8-9 Ту бо мархамати Худо, ба шарофати бовариат, начот ефти – ва ин аз худи ту нест, ин тухфаи Худо – на ба шарофати ягон кор, то ин, ки ягон шахс инро ситоиш накунад.

Тит 3:5 “у моро на барои корҳои хубамон, балки ба шарофати раҳму шафкати ҳудаш начот дод. У моро тавассути шустани эҳё ва азнавқунии Рухи Илоҳи начот дод.”

Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

#### **V Шумо имконпазир аст, агр Шумо ба Исо хамчун ба Начоткори хеш бовар кунед.**

Паём ба римиён 4:24 Вале нисбат ба мо низ: барои мо низ ҳисоб карда хоҳад шуд, ки имон дорем ба Он ки Худованди мо Исоро аз мурдагон эҳё кард,

Паём ба римиён 10:9-10;13 Зеро агар ту бо даҳони худ эътироф кунӣ, ки Исо Худованд аст, ва бо дили худ имон оварӣ, ки Худо Ӯро аз мурдагон эҳё кард, наҷот хоҳӣ ёфт; Чунки одам бо дили худ имон меоварад, ки ин барои адолати ӯст, ва бо даҳони худ эътироф мекунад, ки ин барои наҷоти ӯст. Зеро "ҳар кӣ исми Худовандро бихонад, наҷот хоҳад ёфт".



*Агар Шумо Исоро хамчун Начоткори худ қабул карда, бахшиши Худоро ба даст овардан хоҳед, дуои зеринро кироат кунед. Кироат намудани дуои мазкур ва е ягон дуои дигар шуморо озод намекунад. Ин танҳо роҳи бовари ба Исо мебошад, ки ба бахшида шудани гуноҳҳо имкон медиҳад. Дуои мазкур танҳо як роҳи ифода намудани бовари ба Худо ва баён намудани миннатдори барои бахшидани гуноҳҳо мебошад.*

"Э худо,

**ман медонам, ки дар назди Ту гуноҳ содир кардам ва сазовори ҷазо хастам. Аммо Исо ҷазои маро ба худ гирифт, то он, ки тавассути бовари ба У гуноҳҳои ман бахшида шавад. Ман барои наҷот боварии худро ба Ту изҳор менамоям. Барои марҳаматат ва бахшиданат миннатпазирам! Омин!"**